

БАРАКАИ ИТТИЛООТИ

Лоихаи Иттиҳодии Аврупо дар мавзӯи «Масъалаҳои ҳуқуқии рушди касибӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон» давраи омузишӣ ва вохӯрии ҳамохангсозӣ барпо намуд

Бишкек, 28 апрели соли 2015. 17 апрел дар шаҳри Ош давраи омузиши барои устодон яқоя бо вохӯрии ҳамохангсози бо Ширкати Сарвари Бахши Сиесат ва Сохибқории Вазорати иқтисод хонум **Акылай Кожомбердиева** дар мавзӯи «Масъалаҳои ҳуқуқии рушди касиби дар Ҷумҳурии Қирғизистон» баргузор шуд.

Чорабиниҳои мазкур якбора ду ҳадафро ба думбол дошт: аз як тараф – ин боло бурдани сатҳи дониши кормандони корхонаҳои хурду миена ва касибон дар бахшҳои калидии конунгузори, ки ба соҳаи касиби таъсиргузоранд (давраи омузиши); аз суи дигар – ин чамъовариҳои масоил ва пешниҳодоти касибон, инчунин баррасии мушкилоти рушди соҳаи касиби, лоихаи конун дар бораи фаъолияти касиби, лоихаи қарор оиди ворид кардани тағйирот ба низоми давлатии намудҳои фаъолияти иқтисоди ба хоҳири рушди минбаъдаи касиби дар Қирғизистон (вохӯрии ҳамохангсози).

Дар ҷаҳорҷубаи ин маърақаҳо масоили муҳими бо низоми роҳандозии андозбанди ва гумруқии бахши касиби, инчунин ҳамоханги байни ашхоси манфиатдори касиби ва истиқрори нақши бахши касиби дар иқтисод барраси шуданд. Давраи омузиширо **Клуби фаълони Бишкек** бо кумаки **CACSARC** дар ҷаҳорҷубаи лоихаи «*Касиби ва бизнес ба воситаи ҳамошии минтақаъви ва бозори мунсифонаи савдо*», ки аз тарафи барномаи *Central Asia Invest-u* Иттиҳоди Аврупо маблағгузори мегардад, мегузаронад.

Дар маърақа сӣ нафар касиб ширкат карда имкони суҳанрони дошт. Масъалаҳое, ба мисли шароити патент ва ҷудо кардани касиби аз соҳаи саноати сабук бардошта шуданд. Бояд кайд кард, ки созмони байналмилалӣ **Cesvi** яқоя бо се шарикӣ минтақаъви - бо Иттиҳодияи миллии бизнеси хурду миена ва Иттифоқи касибон дар Тоҷикистон ва Клуби фаълони Бишкек дар Қирғизистон роҳандози мекунад.

Ҳадафи умумии лоиха – ин пешбурди бахшҳои хусусии Тоҷикистону Қирғизистон бо тамоили ҳамгироии минтақаъви дар бахши касиби аст. Ин ҳадаф аз роҳи афзоиши зарфият ва дастгирии созмонҳои тоҷикистони ва қирғизистони – миенравони бахши касиби ба даст меояд.

Барои дарёфти иттилооти бештар, марҳамат, ба Лука Пағлиара, менеҷери лоихаи Cesvi (lucapagliari@cesvioverseas.org) ё Талант Смаилов, менеҷери лоихаи БДК (project.manager@bdk.kg) муроҷиат намоед.

Лоиха амалӣ мегардад:



Ташкилоти Cesvi дар Тоҷикистон
кӯч. Фирдавсӣ 16
734003, Душанбе
Тел: (+992 37) 224 67 28
e-mail:



Лоиха аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузори карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳоиашро бо мамолик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар

tajikistan@cesvioverseas.org
www.cesvi.eu

Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.



Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон

кӯч. Айни. 15, Душанбе
Тел: +992 (917) 03434
e-mail: huseyngulyamov@gmail.com
<https://www.facebook.com/groups/154847428047837/>



Клуби Хизмати Бишкек

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек, Қирғизистон
Тел: (+996 312) 93 55 81
e-mail: office@bdk.kg



PromoFirenze, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсия
Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Италия
Тел. +39 055 267141
e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it
www.promofirenze.it



АМСХМ ҚТ

кӯч. Лоик Шерали 3
Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003
Тел: (+992-44) 625-00-08
e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj
<https://www.facebook.com/namsb.tj>

